

«Тасдиқ мекунам»
Ректори Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
д.и.т., профессор Назарзода Х.Х.

аз «12» январи 2026 с.

ХУЛОСАИ

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Ба диссертатсияи Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Дар рафти иҷрои диссертатсия Ҳалимов Парвиз Абдувакилович унвонҷӯи кафедраи бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба шумор мерафт.

Ҳалимов Парвиз Абдувакилович соли 2009 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит хатм намудааст. Ҳалимов Парвиз Абдувакилович аз соли 2011 ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон таҳсилро оғоз намуда, онро соли 2016 хатм кардааст.

Ҳалимов Парвиз Абдувакилович фаъолияти кориашро соли 2009 дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит оғоз намуда, айни замон дар вазифаи муаллими калони кафедраи мазкур фаъолият дорад.

Мавзуи рисолаи диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар ҷаласаи Шурои олимони Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 14.12.2019, протоколи № 5, тасдиқ шудааст.

Роҳбари илмӣ унвонҷӯ доктори илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессори кафедраи баҳисобгирии таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Калемуллоев Мунир Воҳидович таъйин гардидааст.

Диссертатсия аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит дар ҷаласаи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба таври ошкоро аз «10» январи соли 2026, суратҷаласаи №1/1 муҳокима гардидааст. Ба диссертатсия аз ҷониби муқарризон баҳои мусбат дода шуда, пас аз ислоҳи камбудӣҳо ба зинаи навбатии ҳимоя тавсия карда шудааст.

Оид ба натиҷаи баррасии диссертатсия дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» чунин хулосаҳо бароварда шуд:

Имтиҳонҳои номзадиро аз фанҳои забони англисӣ, санаи 26.06.2014, бо баҳои 4 (хуб), таърих ва фалсафаи илм, санаи 24.12.2019, бо баҳои 4 (хуб) ва имтиҳони номзадӣ (минимум) – ро аз рӯи ихтисоси 08.00.08. – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит, санаи 25.06.2025 бо баҳои 5 (аъло) супоридааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Баҳои кори иҷрошуда. Тақвияти муносибатҳои бозоргонӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои навро барои маълумоти саривақтӣ, дақиқ, муқоисашаванда ва фаҳмо доир ба фаъолияти тижоратӣ, ки таҳияи маълумотро талаб мекунад. Ҷамъовариҳои иттилоот ва беҳтар кардани низомсозӣ - яъне таҳияи ҳамаҷонибаи чараҳои корӣ, ки воқеияти фаъолият, ҷузъҳои асосии системаи иттилоотии баҳисобгирӣ, инчунин муомилоти тижоратӣ ва нигоҳдории маълумоти гурӯҳӣ - таваҷҷуҳи зиёдро талаб мекунад, мушкили асосӣ мебошад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти молиявӣ ва баҳисобгириро танзим мекунанд, аз ҷониби мақомоти давлатӣ (Вазорати молия) мувофиқи қонунгузорӣ қабул карда мешаванд ва ҳатмӣ мебошанд. Ҳамаи субъектҳои тижоратӣ, новобаста аз шакли моликият, бояд ин қоидаҳоро сари вақт ва пурра, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25.03.2011, №702 қабул шудааст, ҳар як корхона бояд ин ҳуҷҷати меъёро мустақилона риоя кунад. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи низоми баҳисобгирии дохилӣ, як қадами муҳим истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи байналмилалӣ дар таҳияи нақшаи намунавии баҳисобгирӣ мебошад. Мақомоти давлатӣ, инчунин дастурҳоро оид ба истифодаи ҳисобҳо дар сомонии расмӣ худ барои субъектҳои тижоратӣ, ки ҳисобҳои онҳо универсалӣ ва ягона мебошанд, нашр намудааст. Дар сатҳҳои якум ва дуюм фаъолияти субъектҳои тижоратӣ омӯхта мешавад. Ҳисобҳои универсалӣ дар асоси сиёсати дохилии ширкат ва тартиботи мушаххаси баҳисобгирӣ таҳия карда мешаванд. Субъектҳои тижоратӣ мустақилона нақшаҳои ҳисоботии худро дар асоси талаботи қонунгузорӣ таҳия мекунанд. Нақшаи системаи баҳисобгирӣ барои идоракунии тижорат имрӯз муҳим аст, таҳияи он барои субъектҳои тижоратӣ мувофиқи низоми баҳисобгирӣ ва сиёсати дохилӣ асоси навоарӣ дар навсозии нақшаи баҳисобгирӣ мебошад. Нақшаи баҳисобгирӣ ва сохтори он низ баъзе камбудҳои назаррас дорад, аз ҷумла арзиши истеҳсолот, баҳисобгирии андоз ва ташкили он, гуногунии фаҳмишҳо, натиҷаҳои молиявӣ ва тартиби баҳисобгирӣ. Бахшҳои дар боло зикршуда пурра таҳия шудаанд ва омӯзиши онҳо зарураӣ ва аҳамияти мавзӯи интиҳобшуда ва самтҳои

асосии таҳқиқотро муайян кард.

Ҳамаи ин масъалаҳои таснифоти баҳисобгирӣ интиҳоби мавзӯ, ҳадафҳо, предмет, объект ва самтҳои асосии таҳқиқотро муайян менамоянд.

Саҳми шахсии доктараби дараҷаи илмӣ таҳқиқот Ҳамаи давраҳо ҷиҳати иҷрои нақшаи кории илмӣ: аз ҷумла интиҳоб ва таҳияи мавзӯ, асосноккунӣ ва муқарраоти он, мақсади гузошташуда ва нақшаи кории иҷроӣ вазифаҳои он бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шудааст. Саҳми шахсии унвонҷӯ дар асосноккунии пояҳои назариявӣ ва марҳилаҳои рушди нақшаи ҳисобҳо, ошкор намудани хусусиятҳо ва мушкилоти таснифоти нақшаи ҳисобҳои амалкунанда, таҳлили нақшаи амалкунандаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ, таҳияи низоми ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ дар соҳаи сохтмон, коркарди модели низоми нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ дар шароити татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва тақмили сиёсати ҳисобгирӣ ва таҳияи нақшаи кории ҳисобҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир мегардад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. аз татбиқи идоракунӣ равандро иқтисодӣ дар асоси истифодаи воситаҳои инжиниринги муҳосибӣ, ки дар асоси нақшаи сохтори таҳияшудаи ҳисобҳо амал мекунанд, бармеояд.

Истифодаи пешниҳодҳо ва тавсияҳои дар рисола таҳияшуда ба мо имкон медиҳад, ки мушкилоти тақмили нақшаи сохторӣ ва нақшаи тағйирёбандаи кории баҳисобгирӣ, ки бо хусусиятҳои соҳавии корхона дар асоси равишҳои илмӣ-ташқилӣ ва методологии ташаккули он мутобик карда шудаанд; таҳияи нақшаи рамздори ҳисобҳо дар шароити коркарди автоматикунонидашудаи иттилоот, то ин ки дастрасии менечерон ба иттилоот сабук гардад; ташаккул додани низоми ҳисобҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар нақшаи кории ҳисобҳо; ба нақшаи кории ҳисобҳо бидуни азнавташқилдиҳии куллии нақша, ки ба баланд бардоштани самаранокии низоми баҳисобгирии корхона ва ташаккули иттилооти боэътимоди баҳисобгирӣ мусоидат мекунад, тағйирот ворид намудем. Татбиқи натиҷаҳои бадастомада аз ҷониби корхонаҳо имкон медиҳад, ки талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» оид ба саривақтӣ ва пуррагии баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ, ҳамчунин талаботи рӯзафзуни истифодабарандагони иттилооти молиявӣ иҷро карда шаванд.

Зимни ҳаллу фасли вазифаҳои рисолаи илмӣ усулҳои зерин: таҳлили таърихӣ ва мантиқӣ, абстраксияи илмӣ, таҳлили муқоисавӣ, усулҳои таҳлили омӯрӣ ва иқтисодӣ-омӯрӣ, усули системавӣ ва амсоли он мавриди истифода қарор гирифтааст. Истифодаи усулҳои зикршуда имконият доданд, то таҳқиқоти диссертатсионӣ дар сатҳи баланди илмӣ

ичро карда шавад ва хулосаю пешниҳодҳои асоснок аз натиҷаҳои таҳқиқи маводи назариявӣ амалӣ ба даст оварда шаванд.

Навоварии илмӣ таҳқиқоти гузаронидашуда ба таҳияи нақшаи ҳисобҳо дар идоракунии равандҳои иқтисодӣ асос ёфтааст. Унурҳои зерини навгониҳои илмӣ пешниҳод карда мешавад:

1. Аз ҷиҳати илмӣ асосноксозӣ ва муқаррар намудани аҳамияти амалӣ ва зарурияти низоми ҳисоботи муҳосибӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи идоракунии молиявӣ ва таҳаввули баҳисобгирии молиявӣ;
2. Пешниҳоди таснифи ҳисоботи ҷорӣ-амалкунанда бо муқаррар намудани мушкилоти рушди минбаъдаи он, асосноксозии илмӣ-амалии механизми таъминоти иттилоотии раванди идоракунии корхона;
3. Таҳияи низоми универсалии ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ барои корхонаҳои тиҷоратӣ дар асоси концепсияи нақшаи ҳисобҳо ва таҳқиқи ҷанбаҳои амалии нақшаи амалкунандаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ;
4. Коркарди муаллифии модели нави нақшаи ҳисобҳо дар низоми баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки тақомули сиёсати баҳисобгирӣ, инчунин пешниҳоди нақшаи кории ҳисобҳо дар асоси тағйирот ва дигаргуншавиҳо дар СБҲМ.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Аз ҷониби муаллифи диссертатсия чунин нуктаҳои асосии илмӣ ба ҳимоя пешниҳод мегардад:

1. Аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва исбот карда шуд, ки Нақшаи ҳисобҳо на ҳамчун феҳристи расмӣ, балки сохтори дастгирии тамоми меъморӣ молиявӣ корхона ҳисобида шуда, ҳамчун ҷаҳорҷӯбаи мантиқии системаи иттилоотии баҳисобгирӣ хизмат ва ҷандирии идоракуниро таъмин мекунад. Марҳилаҳои таҳияи нақшаи ҳисобҳо ҳамчун раванди стратегӣ, ки мониторинг ва мутобиқсозии доимиро талаб мекунад, асоснок карда шудаанд, дар ҳоле ки тақмили нақша зарурати ҳаётан муҳим аст, ки аз ҷониби динамикаи муҳити иқтисодӣ муайян карда мешавад.
2. Мушкилоти таснифоти ҳисобҳо ҳамчун манбаи аксари таҳрифҳои баҳисобгирӣ аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудаанд, равишҳои методологӣ барои таҳияи нақшаи ҳисобҳо ҳамчун воситае, ки таҷдиди доимиро талаб мекунад, пешниҳод карда шудаанд ва муайян карда шудааст, ки хусусиятҳои умумии намудҳои гуногуни ҳисобҳо бояд равандҳои воқеии тиҷоратиро инъикос кунанд, на анъанаҳои бюрократӣ.
3. Исбот шудааст, ки дастгирии иттилоотии идоракунӣ вазифаи ёрирасон нест, балки асли низоми баҳисобгирӣ аст ва арзёбии нақшаи ҳисобҳо берун аз заминаи ниёзҳои идоракунӣ ғайриимкон аст. Зарурати фарқ кардани баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ ва ҳамзистии синергетикӣ онҳо муқаррар карда шудааст. Дар асоси омӯзиши амалии ҷорӣ, ногузирии модели таҷдидшудаи нақшаи ҳисобҳо барои ислоҳи

меъёрҳои кӯҳна аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудааст. Гуфта мешавад, ки навсозии доимии ҷаҳорҷӯбаи танзимкунанда рушдро ҳавасманд мекунад.

4. Нусхаи муаллифии модели нақшаи ҳисобҳо ҳамчун воситае барои ноил шудан ба шаффофият ва тақвияти назорат, кам кардани шиддати меҳнат ва татбиқи принципҳои ҳамгирӣ пешниҳод шудааст. Ҷудонопазирии баҳисобгирии идоракунии бо нақшаи ҳисобҳо ҳамчун асоси асосии низоми иттилоотии баҳисобгирӣ нишон дода шудааст. Самтҳои афзалиятноки сиёсати баҳисобгирӣ асоснок карда шудаанд ва нақшаи кори баҳисобгирӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун воситаи корӣ, ки қодир ба муқовимат бо мушкilotи замон ва хидмат ба намуна барои мутобиқшавӣ дар дигар шароити иқтисодӣ мебошад, таҳия шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот). Таҳқиқот дар доираи муҳтавои бандҳои 1.1. Парадигмаҳои ибтидоӣ, концепсияҳои бунёдӣ, принципҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ; 1.3. Асосҳои методологӣ ва вазифагузориҳои мақсадноки баҳисобгирии бухгалтерӣ; 1.5. Батанзимдарорӣ ва стандартикунонии қоидаҳои пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳангоми ташаккули маълумоти ҳисоботӣ; 1.6. Мутобиқгардонии низомҳои гуногуни баҳисобгирии бухгалтерӣ, мувофиқати онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ; 1.12. Трансформатсияи ҳисоботи молиявии миллий бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо; шиносномаи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит иҷро карда шудааст.

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. Натиҷаҳои асосӣ ва нуқтаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ назариявии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин дар конференсияҳои ҳарсолаи ҳаёати профессорону устодон ва кормандони Донишгоҳи давлатии Тиҷорати Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гашта ироа гардидаанд. Нуқтаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ дар якҷанд конференсияҳои илмӣ назариявии байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ маъруза карда шудааст. Бештари мақолаҳои доктараб дар солҳои 2014-2025, дар маҷмӯи конференсияҳои илмӣ амалии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон рӯйи ҷоп омадаанд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот бо Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, № 392), Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июни соли 2021, № 441), «Дар бораи ҷораҳои иловагӣ оид ба амалигардонии Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010, № 231), «Дар бораи

тадбирҳои иловагии танзими баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2012, № 154) асос меёбанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои алоҳидаи қорҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 мувофиқ буда, иҷро гардидааст.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 27 мақолаи илмӣ муаллиф, аз ҷумла, 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. Ҳаҷми умумии қорҳои илмӣ нашркардаи муаллиф оид ба мавзӯи диссертатсия 6,6 ҷ.ҷ.-ро ташкил медиҳад.

Аз натиҷаи татбиқ ва истифодабарии нуқтаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзӯи «Такмилдиҳи нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунӣ», санадҳои татбиқ мавҷуд аст, аз ҷумла: маълумотномаи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон №457/1, аз 24.09.2025, санади татбиқи ҚДММ «Моор Стивенс» №19, аз 15.09.2025, санади татбиқи ҚДММ «Грин фудс» №96/25, аз 16.09.2025.

1. ФЕҲРИСТИ ҚОРҲОИ ЧОПШУДАИ МУАЛЛИФ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

**Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Халимов П.А. Проблемы и перспективы аутсорсинга в Таджикистане [Текст] / П.А. Халимов, Х.Х. Бадалов, С.С. Хусейнов // Международный теоритический и научно- практический журнал “Известия Иссыккульского Форума БАЦА”. – Бишкек: Альфа-М, 2019. №1 (24) – С.124-130. - С. .214-218. ISSN 1694-7347.

[2-М]. Халимов П.А. План счетов бухгалтерского учета: вопросы классификации и построения организационной структуры [Текст] / П.А. Халимов, М.Н. Бобишоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2019. №2. – С.100-105. ISSN 2413-5151.

[3-М]. Халимов П.А. Финансовая отчетность в условиях цифровизации: путь к непрерывному учету [Текст] / П.А. Халимов, А.А. Мирзоалиев // Диалектика развития учетно-аналитических и контрольных инструментов: тренды цифровой экономики: монография / кол. авторов; под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева. – Душанбе: ООО «График Принт», 2020. - 310 с. - С.179-202.

[4-М]. Халимов П.А. Необходимость совершенствования плана счетов: проблемы и перспективы [Текст] / П.А. Халимов, А.А. Мирзоалиев // Вестник Таджикского государственного университета коммерции, 2021, №1 (35), - С. 46-54.

[5-М]. Ҳалимов П.А. Мушкилот ва дурнамои баҳисобирии харочоти сифат ҳамчун унсури алоҳидаи арзиши асли [Матн] / П.А. Ҳалимов, Т.Н. Сафаров // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, 2023, №3 (48), - С. 187-197.

[6-М]. Ҳалимов П.А. Нақшаи ҳисобҳо ҳамчун модели баҳамоварии ҳисоботи молиявӣ: равишҳои ташаккул [Матн] / П.А. Ҳалимов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, 2023, №3 (48), - С. 231-247.

[7-М]. Ҳалимов П.А. Нақшаи ҳисобҳо ҳамчун модели баҳамоварии ҳисоботи молиявӣ: равишҳои ташаккул [Матн] / П.А. Ҳалимов, М.Н. Бобишоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023, №11, - С. 152-159. ISSN 2413-5151.

[8-М] Ҳалимов, П.А. Нақшаи ҳисобҳо мувофиқи СБҲМ: мушкилот ва имкониятҳо [Матн] / П.А. Ҳалимов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. 2025. - №4/1 (59). - С. 489-494. ISSN: 2308-054X.

Б. Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводи конференсияҳо:

[9-М]. Ҳалимов П.А. План счетов бухгалтерского учета и проблемы его совершенствования [Текст] / М. И. Муродова, П. А. Ҳалимов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита. Материалы Международной научно-практической конференции (23-24 мая 2014г. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2014. – 230с. - С. 93-98.

[10-М]. Ҳалимов П.А. Современное состояние и перспективы развития рынка налогового аудита [Текст] / П.А. Ҳалимов, Х.Х. Бадалов // Материалы международной научно-практической конференции «Вопросы комплексного экономического анализа показателей устойчивого развития предприятий и его информационное обеспечение» (23-24 декабря 2016г. Душанбе). - Душанбе: ТНУ, - 2017. – 386с. - С. 259-262.

[11-М]. Ҳалимов П.А. Совершенствование системы бухгалтерского учета в Таджикистане в соответствии с международными стандартами [Текст] / Ҳалимов П.А. // Материалы VII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета анализа и аудита» (20 - 21 июля 2018 г. Душанбе). - Душанбе: ОИПБА РТ, 2018, - 212с. - С. 130-136.

[12-М]. Ҳалимов П.А. МСФО в Таджикистане: состояние внедрения и перспективы. [Текст] / П.А. Ҳалимов, Ё.А. Мирзоалиев, М.Н. Мирзоев // Аудит и менеджмент. Международный теоритический и научно-практический журнал. №2(2). 2019. ISSN 2663-2756 - С. 65-72.

[13-М]. Ҳалимов П.А. Проблемы совершенствование учета и отчетности в условиях глобализации[Текст] / П.А. Ҳалимов, М.Н. Мирзоев // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы VIII Международной научно-практической

конференции (27-28 ноября 2020г., г. Душанбе). Под. ред. к.э.н., доцента Шобекова М. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2020.- 175с. - С. 27-30.

[14-М]. Раскрытие учетной информации о деятельности по операционным сегментам [Текст] / П.А. Халимов, Г. Шарипова // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях» (28 ноября 2020г. г. Душанбе). - Душанбе: ОИПБА РТ, - 280с. С. 65-68.

[15-М]. Нақшаи кори ҳисобҳо тибқи СБҲМ: мушкилоти таҳия ва ҷанбаҳои амалии татбиқ [Матн]/ П.А. Ҳалимов // Аудит ва менеҷмент. Маҷаллаи байналмилалӣ назариявӣ ва илмӣ-амалӣ. №1(7) – 2021. ISSN 2663-2756 - С. 12-22.

[16-М]. Халимов П.А. Актуальные проблемы учета текущих обязательств [Текст] / П.А. Халимов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под ред. к.э.н., доцента А.А. Мирзоалиева– Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 69-71.

[17-М]. Халимов П.А. Актуальные проблемы учета и контроля незавершенного производства на перерабатывающих предприятиях [Текст] / П.А. Халимов, Т.Н. Сафаров // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под. ред. к.э.н., доцента А.А. Мирзоалиева– Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 33-38.

[18-М]. Халимов П.А., Сравнительная характеристика методики ведения учета основных средств согласно ПБУ 4/2002 и МСФО (IAS) 16 [Текст] / П.А. Халимов, Ш.И. Муродова // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под ред. к.э.н., доцента Мирзоалиева А.А. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 102-106.

[19-М]. Халимов П.А., Организация учета брака в производстве: управленческий аспект [Текст] / П.А. Халимов, Т.Н. Сафаров // Материалы I международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития» (19-20 января 2024 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода К.Х. – Душанбе, типография ТНУ, 2024. - 569 с. - С. 280-284.

[20-М]. Халимов П.А., Бобишоев М.Н. Актуальные проблемы применения единственной модели учета аренды по МСФО (IFRS) 16 «Аренда» // Самтҳои тақмили баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ (22 май

соли 2024., ш. Душанбе). Зери тахрири умумии дотсент Мирзоалиев А.А. – Душанбе: ИЦБАК ҚТ, 2024.- 140с. - С. 24-26

[21-М]. Халимов П.А., Сангинова Ш.Н. Бухгалтерский учет доходов от финансовой и инвестиционной деятельности// Самтҳои тақмили баҳисобғирии муҳосибӣ ва аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ (22 май соли 2024., ш. Душанбе). Зери тахрири умумии дотсент А.А. Мирзоалиев– Душанбе: ИЦБАК ҚТ, 2024.- 140с. - С. 28-31.

[22-М]. Халимов П.А. Совершенствование учета долгосрочной дебиторской задолженности в условиях применения МСФО [Текст] / П.А. Халимов, М.Н. Бобишов /Материалы II международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития»: (30-31 января 2025 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода Қ.Х. – Душанбе, типография ОИПБА РТ, 2025. - 565 с. - С. 294-299.

[23-М]. Халимов П.А. Совершенствование плана счетов бухгалтерского учета: проблемы и перспективы / П.А. Халимов, М.Н. Бобишов /Материалы II международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития»: (30-31 января 2025 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода Қ.Х. – Душанбе, типография ОИПБА РТ, 2025. - 565 с. - С. 299-305.

Чаласаи кафедра қарор қабул кард:

1.Баромади Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобғирии бухгалтерӣ ва аудит анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобғирии бухгалтерӣ ва аудит ба талаботи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-июни соли 2023 №295 “Дар бораи тағйири иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, №267” тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

3.Диссертатсияи Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми

идоракунӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-100-и назди Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон барои ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Дар ҷаласаи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон иштирок доштанд: ҳамагӣ -31 нафар, аз онҳо бо ҳуқуқи овоздиҳӣ -21 нафар. Аз ҷумла, д.и.и., профессорон – 6 нафар, номзадони илм – 15 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

тарафдор – 21 нафар,

муқобил - нест,

бетараф – нест.

Қарори маҷлиси кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон, суратмаҷлиси №1/1 аз «10» январи соли 2026 тасдиқ карда шавад.

Раиси ҷаласа:

доктори фалсафа, (PhD),
и.в. дотсент, мудири кафедраи
баҳисобгирии бухгалтерӣ
ва аудити ДДТТ



Рачабзода О.Ҷ.

Котиби ҷаласа:

доктори фалсафа, (PhD),
и.в. дотсенти кафедраи баҳисобгирии
бухгалтерӣ ва аудити ДДТТ



Бобоев Ш.Н.

Дурустии имзоҳои Рачабзода О.Ҷ. ва Бобоев Ш.Н.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДТТ



Пирзода С.